

«Тасдиқ мекунам»

Ректори Донишгоҳи байналмилалии
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, д.и.и.
дотсент Асрорзода У.С.

«26» 01 соли 2023

ТАҚРИЗИ

муассисаи пешбар ба диссертатсияи Бердиёрова Гулбарг Ибодуллоевна
дар мавзуи «Муқоламаи фарҳангҳо ва нақши он дар таҳаввули низоми
иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон» барои дарёғти дараҷаи илмии
номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11. - фалсафаи иҷтимоӣ

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ:
Диссертатсияи Бердиёрова Гулбарг Ибодуллоевна дар мавзуи «Муқоламаи фарҳангҳо ва нақши он дар таҳаввули низоми иҷтимоӣ-
фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон» ба талаботи Шиносномаи таҳассус -
09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ, мувофиқат мекунад.

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Аз сарчашмаҳои мӯътамад ва маводи
фаровони илмӣ аён мегардад, ки дар воқеъ аз давраи антиқа то охири
асри XIX ва оғози қарни XX, то пайдоиши соҳаи нави илм - “фалсафаи
фарҳанг” ҳамаи зиддияту низоъҳои мазҳабию динӣ, миллӣ, ҳамоҳангӣ ва
ихтилофи назарҳо, ки дар натиҷаи раванди иҷтимоишавӣ ва фардишавии
шахс, якчояшавии андешаҳои манифатҳоҳон нисбати бартарияти
тамаддуни шарқию гарбӣ ё бартарияту қафомондагии яке бар дигаре ба
мушоҳида мерасиданд, дар доираи донишҳои фалсафӣ ҳал карда
мешуданд.

Диссертант барҳақ қайд мекунад, ки имruz низ ин мавзуи
баҳсбарангез яке аз масъалаҳои муҳимми “фалсафаи фарҳанг” ё худ
фалсафаи иҷтимоӣ қарор гирифтааст. Ин аз он сабаб аст, ки дар
шароити имруза бар асари равандҳои ҷаҳонишавӣ, амалан ягон навъи
фарҳангҳои маҳаллӣ дар инзиво боқӣ намемонад, балки ҳамаи онҳо ҳам
бо ҳамсояҳои наздики худ ва ҳам бо фарҳангҳои ҷаҳонӣ дар ҳамbastagӣ ва
робитаи мустаҳкам қарор мегиранд. Ин ҳамкорӣ саҳл нест, зоро дар ҳама
гуна фарқияти як фарҳанг нисбат ба фарҳангҳои дигар решоҳои
ихтилофоти эҳтимолӣ вучуд дорад. Аз ин рӯ, таҳқиқи чунин муносибатҳо
ва равишҳое, ки ихтилофоти эҳтимолиро муайян намуда, барои аз байн
бурдани онҳо саҳм гузошта метавонад, ба вазифаи маҳсусан
таъхирназир мубаддал мегардад. Яке аз усулҳо ва роҳҳои муайян
намудани ин ихтилофот таҳқиқи масъала дар бораи имконияти
муқоламаи фарҳангҳост, ки мубрамияти кори таҳқиқотии диссертантро
возеҳан нишон медиҳад.

Муқоламаи фарҳангҳо - ин воситаи ҷалби намояндагони
тамаддунҳо ба баҳс, табодули назар, ҳаллу фасли масоили мухталиф,
тарғиб ва ҳифзи арзишҳои моддию маънавӣ, даъват ба ҳамдилию

ҳамзистӣ ва ғайра аст. Вазифаи аз ҷиҳати назариявӣ таҳқиқ намудани муколама дар доираи мазмуну мундариҷаи иҷтимоӣ ва моҳияти ҷавҳарии ин масъала мурakkab ба шумор меравад. Аз ин ҷо, ташаккул додани назария умумии муколамаи фарҳангҳо муҳим аст, зоро ки пеҷидагӣ ва мурakkabии ин вазифаро муайян ва равшан сохта, бо шаклҳои мушахҳаси таърихии ҳаёти инсон робитаи зич доштанро нишон медиҳад. Ниҳоят, аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқи масъалаҳои зикргардида бо назардошти равандҳои фарҳангӣ ва ҷаҳонишавии дар ҷомеаи муосир пайдошуда зарурати пажуҳиши мавзуи мазкурро ба миён овардааст.

Дараҷаи навғонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомода ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд. Навғонии илмии таҳқиқот, асоснок намудани асосҳои илмӣ-методологии масъалаи муколамаи фарҳангҳо, нақш ва ҷойгоҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тавсеа ва таҳқими он мебошад. Навғонии илмии таҳқиқот дар чунин натиҷаҳо инъикос ёфтааст:

- таҳлили генезиси(пайдоиши) гуфтугуи фарҳангҳо дар доираи анъанаҳои иҷтимоӣ-фалсафӣ ба иҷро расида, нишон дода шудааст, ки дар фалсафаи иҷтимоӣ дарки табииати шаклҳои муколамаи фарҳангӣ ва контекстҳои муколама дар ташаккули шуури иҷтимоӣ-фарҳангӣ чӣ гуна тағиӣир ёфтаанд;
- рушди ҳаёти муосири иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар контексти ҷаҳонишавӣ тавассути диалектикаи глобалий ва маҳаллий, дифференсиалий ва интегралӣ, қонунӣ ва маргиналий пешниҳод карда мешавад;
- нишон дода шудааст, ки муколама роҳи барқароршавии ваҳдати маънавӣ дар сатҳи байнишахсӣ ва фарҳангӣ мебошад ва дар шароити ҷаҳонишавӣ муколамаи фарҳангҳо омили пешбарандаи ҳифзи якпорчагии фазои фарҳангӣ мебошад;
- асоснок карда шудааст, ки дар ташаккул ва тавсеаи гуфтугуи тамаддунҳо ба сифати сарчашмаи назариявӣ ва амалӣ осори насию назмӣ ва фалсафии тамоили ахлоқӣ ва инсоншиносӣ доштаи мутафаккирони тоҷику форс оид ба пайдоиши олам, низоми коинот, ҳикмати давлатдорӣ ва оиладорӣ хизмат карданд;
- муқаррар шудааст, ки дар шароити рафъи буҳрони маънавиёт ва ҳифзи якпорчагии фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон муколама шакли созандай муносибатҳои байнифарҳангии ҳалқҳои муқими он ва роҳи беҳтарини ҳаллу фасли мушкилоти иҷтимоии онҳо мебошад;
- асоснок карда шудааст, ки дар давраи истиқлолият асоси давлатдории миллии тоҷиконро низоми дунявият, арзишҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқии умуминсонӣ ташкил медиҳанд. Ифротгарӣ, ки дар заминай низоъҳои динию мазҳабӣ ва миллӣ пайдо шуда, идеологияи онҳо раванди барҳурди тамаддунҳоро метезонад, ба ҳастии инсоният ҳатар дорад.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд ба таври зайл пешниҳод карда шудаанд:

1. Зери мафхуми фарҳанг сатҳи муайяни таърихии рушди чомеа, неруи эҷодӣ ва қобилияти инсон, ки дар шаклу намудҳои гуногуни ташкили ҳаёт, таҳияи арзишҳои моддию маънавӣ зоҳир мегардад, фаҳмида мешавад. Ченаки муайянкунанда, асоси ҳаёти инсон ва ҳастии миллат аст. Назарияи муколамаи фарҳангҳо ибтидои асри XX ба вучуд омада, аввалин коркардкунандагони он М.Бубер, Ф.Эблер, А.Мейер ва М.М.Бахтин мебошанд. Баъдан идеи онҳоро олимони дигар В.С.Библер, Ю.Хабермас ва К.Апел идома ва такмил доданд. Аммо вобаста ба вусъат пайдо кардани ҷаҳонишавии арзишҳо ва барҳурди фарҳангҳо дар охири асри XX муҳаққики эронӣ С.Хотамӣ назарияи “Гуфтугуи тамаддунҳо”-ро пешниҳод кард. Қобили қайд аст, ки ин назария дар чомеаи инсонӣ нуфузи зиёд пайдо кард, зоро меҳвари онро ба таври мусолиматомез ва бо роҳи гуфтушунид ҳал кардани ҳама гуна низоъу барҳурдҳо, ҷилвагирӣ аз корбурди кудрат ва тақвияти принсипҳои озодӣ, адолат ва ҳукуқи инсон, ташкил медод.

2. Муколамаи фарҳангҳо (ё табодули иттилоот) барои чомеаи мусоир падидан нав нест. Он аз саргҳи пайдоиши фарҳангу тамаддуни инсонӣ ва таъсиси марказҳои аввалини илмӣ-фарҳангӣ, вучуд доштааст. Зоро, аз ибтидои пайдоиши инсон, ки раванди фаъолияти меҳнатии ў баёни андеша, муомила ва машваратро талаб мекард, барои ихтирои навиштачот роҳ қушод ва забон ҳамчун воситаи муоширати байниҳамдигарии одамон ба вучуд омад. Сабти бозёфтҳо ва арзишҳои оғаридаи инсонӣ ба воситаи ҳат қадами устуворе дар рушду густариши фарҳанг гардид. Бинобар ин, таъриҳан ихтирои навиштачот унсури муҳимми фарҳанг ба ҳисоб рафта, заминаи бунёдии муколамаи фарҳангҳо маҳсуб мешавад.

3. Устураҳо, осори насрину назмии хусусияти фалсафӣ-ахлоқидошта, пайдоиши донишҳои илмӣ манобеи дигари пайдоиш ва рушди муколамаи фарҳангҳо мебошанд. Устураҳои ҳамосӣ таъриҳан аз ҳастии ҳалқиятҳо, рӯҳияи қавии фарҳангофарии миллатҳо маълумот дода, дидгоҳҳои чомеаро нисбат ба нерӯҳои ҳайру шар, сифатҳои худоён, фидокории қаҳрамонон, ки ба фарҳангги гузашта иртибот доранд, инъикос медоранд. Андешаҳои устуравии мардумони эронитабор дар китобҳои “Дарахти Асурик”, “Корномаи Ардашери Бобакон”, “Авесто”, “Шоҳнома”, достони “Вис ва Ромин” ва гайра дарҷ ёфтаанд. Осори пурғановати насрину назмӣ, фалсафаи назарину амалии мутафаккирони тоҷику форс оид ба пайдоиши олам, низоми коинот, ҳикмати чомеадорӣ ва манзилдорӣ дар ташаккул ва тавсеаи гуфтугуи тамаддунҳо ба сифати сарчашмаи назариявӣ ва амалӣ хизмат карданд.

4. Дар ташаккул ва рушди фарҳанги давраи исломӣ бо вучуди ривоҷи низоъҳои динию мазҳабӣ нақши мардумони тоҷику форс хеле бузург аст. Аз ҷумла, Салмони Форс ба сарфу наҳви забони арабӣ тағйирот ворид карда, барои рушди он мусоидат кард, Абуҳанифа дар баробари Қуръон, суннат ва иҷмӯъ қиёсро ба сифати сарчашмаи ҷаҳоруми фикҳи ислом дохил кард. Дар навбати худ Ибни Муқаффаъ,

Абунасри Форобӣ, Ибни Сино ва дигар мутафаккирони тоҷик фалсафаи исломиро ба ҷузъи ҷудоинопазири тамаддуни ҷаҳонӣ табдил доданд. Онҳо осори илмии юнонӣ-ро ба забони арабӣ тарҷума карда, ба онҳо тафсирҳои мӯкаммал навиштанд, ки баъдан дар Аврупо аз онҳо фаровон истифода бурданд. Инчунин, ба тавсия додани раванди мӯколамаи фарҳангҳо осори арзишманди Абулқосим Фирдавсӣ, Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ ва садҳо мутафаккирони дигари тоҷик, ки идеяи ҳамдилӣ, ҳамзистӣ, таҳаммулгароиро таблиғ кардаанд, ҳамовозии худро аз ҷониби дигар ҳалқиятҳо пайдо карданд.

5. Истиқлолияти давлатӣ барои Тоҷикистон имконият дод, ки давлатдории миллиро дар доираи принсипи дунявият - модели мӯосири давлатдорӣ, бунёд қунад. Ҷанги таҳмили шаҳрвандӣ дар оғози давлатдории милли монеаро барои рушди ҷомеа пеш гузошт. Аммо барои таъмини амнияти субот ва рушди қишвар, эҷод ва ҳифзи сулҳ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҷаҳор ибтикори саривактиро амалӣ кард: 1) пеши роҳи ҷанги шаҳрвандиро боздошта, сулҳу ваҳдатро дар ҷомеа таъмин кард; 2) забони тоҷикиро ба мақоми забони сиёsat, фарҳанг, илму маориф, қонунгузорӣ, мӯносибатҳои дипломатӣ, тиҷорат ва дигар васоити иртиботӣ баланд бардошт; 3) арзишҳои илмӣ-фарҳангии гузаштагонро эҳё кард ва онҳоро омили муҳими дурнамои рушди фарҳанги милли ҳисобид; 4) ташаббускори пешниҳоди масоили мубрами ҷомеаи мӯосир: мубориза ба мӯқобили терроризм ва экстремизими динӣ, ҳалли масоили об, энергетика, ҳифзи боигарииҳои табиӣ ва ғайра шинохта шуд.

6. Принсипи дунявияти, ки дар низоми идоракунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгоҳи маҳсус дорад, ҳилофи дин, қоҳиш додани фаъолияти ҳама гуна ниҳодҳои динӣ дар ҷомеа нест, балки як модели мӯосири идоракунӣ мебошад. Тибли қонунҳои амалқунандай қишвар дин ҳамчун як унсури муҳими фарҳанги қабул гардида, давлат баробархуқуқии ҳамаи динҳо ва дигар навъи мафкураҳоро таъмин менамояд. Ҳаракатҳои ифротии мӯосир, аз ҷумла ваҳобия ва баъдан салафия, ки бевосита дар заминай идеологияи ҳанбалия пайдо шуданд принсипи дунявияти давлатдориро ҳилофи дин ва монеаи асосӣ барои фаъолияти ниҳодҳои динӣ мешуморанд. Ҳатто дар баробари Куръон ва суннат ворид кардани иҷтиҳод, киёс ва урфро аз ҷониби имомони мазҳабҳо, ҳусусан, Имоми Аъзам навоварӣ, олудасозии фарҳанги исломӣ ва бидъат ҳисобида, пайравони онҳоро ба қуфр гунаҳгор мекунанд. Идеологияи ваҳобия ва салафия ҳусусияти аклгарӣ, гуманистӣ надошта, тамоили ифротӣ, арабигарӣ дорад, ки имruz ҳатари ҷиддие барои рушди ҷомеаҳои ғайриараб, ки ахолии зиёди онҳо пайравӣ аз ислом мекунанд, эҷод менамояд.

Асоснокӣ ва эътиомнокии ҳулюсаҳо ва тавсияҳои дар диссертатсия зикршуда: Асосҳои методологии таҳқиқотро маҷмуui принсипҳо ва мӯносибатҳо, усулҳои таҳқиқотии фалсафӣ ва мантиқии маърифат ва

дақиқ кардани масъалаҳои матраҳшуда, аз чумла, методи таҳқиқотии таърихӣ, фалсафӣ-мукоисавӣ, мантиқӣ-таҳлилӣ, герменевтиқӣ, низомнокӣ, муносибати байнифандӣ, ки бо соҳаи фалсафаи иҷтимоӣ иртибот дорад ва гайра ташкил медиҳанд. Ба сифати манбаъҳои назариявии таҳқиқот асарҳои файласуфон, ҷомеашиносон, фарҳангшиносони ватанию хориҷӣ мавриди истифода қарор дода шуданд.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёftи дараҷаи илмӣ дар муайян намудани мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, муайян намудани объект ва предмети тадқиқот, мушаххас намудани масъалаҳои асосии таҳқиқот, коркард ва таҳлилу тағсири маълумотҳои бадастомада, коркарди муқаррароти назариявӣ ва методӣ, пешниҳоди тавсияҳои амалӣ инъикос меёбад.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳо бо интиҳоби методҳо дар раванди таҳлилу таҳқиқи мавзӯъ, миқдори зарурии маводе, ки дар ҷаравӣ таҳқиқот истифода мешаванд, эътиимоднокии манбаъҳои иттилоотии ҷамъовардашуда ва коркардашуда оид ба мавзӯи таҳқиқот, бо тасдиқи муқаррароти илмии пешниҳодкардаи муаллиф, ки дар рисола мавҷуданд, инчунин нашрияҳо тасдиқ карда мешаванд. Ҳулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқотҳои назариявӣ пешниҳод карда шудаанд.

Инчунин, эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқотро натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ, ки дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ ба таври васеъ баррасӣ шудаанд, бозгу меқунад.

Аҳамияти илмӣ, амалӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо дар он таҷассум меёбад, ки натиҷаҳои кори таҳқиқотӣ, ҳулосаю тавсияҳои амалӣ барои дарки моҳияти назарияи гуфтугӯи тамаддунҳо, муайян кардани нақш ва ҷойгоҳи тоҷикон дар тавссеаи муколамаи фарҳангҳо, нақши гуфтугӯи тамаддунҳо дар эҷоди сулҳи тоҷикон, пешгирий аз зухури ҳаракатҳои ифротӣ ва терористӣ ва гайра барои пажушишгарон, низоъшиносон аҳамияти назарӣ ва амалӣ доранд.

Ҳамзамон, маводи диссертатсия барои таҳия намудани рисолаҳои илмӣ, китобҳои дарсӣ аз соҳаҳои илмҳои ҳусусияти иҷтимоӣ-сиёсӣ ва инсонгароидошта метавонад, мусоидат қунад.

Нашри натиҷаҳои диссертатсия дар мачаллаҳои тақризшавандай илмӣ: Муқаррароти асосии диссертатсия ва натиҷаҳои таҳқиқот дар мақолаҳои илмӣ ва маводи дигари аз ҷониби муаллиф таҳия ва нашркардашуда дарҷ гардидаанд. Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот муаллиф панҷ мақолаи илмӣ дар мачаллаҳои илмии эътирофкардаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр расонидааст.

Мутобиқати барасмиятдарории диссертатсия ба талаботи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Диссертатсияи Бердиёрова Гулбарг Ибодуллоевна дар мавзӯи «Муколамаи фарҳангҳо ва нақши он дар таҳаввули низоми иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон» ҳамчун

кори илмӣ-таксуссии анҷомефта ба ҳисоб рафта, ба тартиби барасмиятдарории диссертатсия, ки аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст, мувофиқат мекунад.

Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо ва феҳристи сарчашмаҳои истифодашуда иборат аст. Ҳаҷми умумии диссертатсия 174 саҳифа мебошад.

Дар муқаддима мубрамияти мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ асоснок гардида, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот муайян шуданд, инчунин асосҳои методологии таҳқиқот, навғонии илмӣ, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшуда, натиҷаҳои назариявӣ ва амалии таҳқиқот, дараҷаи татбиқи таҳқиқот нишон дода шуданд (**с.4-17**).

Боби якуми диссертатсия “**Асосҳои илмӣ-методологии омузиши масъалаи муколамаи фарҳангҳо**” ном дошта, се зербобро дарбар мегирад. Агар дар зербоби якуми боби мазкур “**Асосҳои назариявӣ-методологии ташаккулӯбии муколамаи фарҳангҳо**” - бевосита ба шарҳ ва тавзехи мағҳумҳои “фарҳанг” ва “тамаддун”, таҳлил ва муқоисаи консепсияи муколамаи фарҳангҳо дар низоми донишҳои фалсафӣ бахшида шуда бошад, дар зербоби дуюми ин боб “**Ихтирои навиштаҷот заминai бунёдии ташаккул ва тавсеаи муколамаи фарҳангҳо**” - муаллиф дуруст қайд мекунад, ки барои ташаккул ва вусъатдиҳии муколамаи фарҳангҳо аз ибтидои пайдоиши ҷомеаи инсонӣ қандакориҳо, тасвирҳои рамзӣ нақши бориз бозидаанд, аммо ихтирои ҳат ва пайдоиши алифбо саҳифаи нодиреро барои рушди тамаддун боз карданд. Ҳат ва алифбо унсурҳои муҳимми фарҳанг буда, дар марҳилаҳои гуногуни таъриҳӣ таҳаввулу рушд карда, мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавии инсонҳоро осон, дастовардҳои моддию маънавии онҳоро дар саҳифаи таъриҳ сабт карда, барои насли оянда ва рушди минбаъдаи ҳаётӣ ҷамъияти ҳифз доштаанд. Ҳамзамон, барои коркард ва интиқоли иттилоъ, вусъат бахшидани муколамаи фарҳангҳо нақши хосса бозиданд, ки аз бозёғти муҳимми инсоният мебошанд (**с.18-66**).

Дар зербоби сеюм - «**Арзишҳои ахлоқию фалсафӣ ва нақши онҳо дар пайдоиш ва рушди назарияи муколамаи фарҳангҳо**» - муаллиф ба он масъалаи калидӣ таваҷҷӯҳ медиҳад, ки устураҳо, осори насрису назмии ҳусусияти ахлоқидошта, пайдоиши донишҳои илмӣ, ташаккул ва густариши “Роҳи абрешим”, ки дар баробари рушди тиҷорат вусъатбахшандай табодули таҷриба, пайвандгари илму дониш байни қавму миллатҳо ба ҳисоб мерафт, дар тавсеаи гуфтугуи байни фарҳангҳо таъсири амиқ гузоштанд. Шарҳи муфассали он дар матни ин зербоб бо пешниҳоди далелҳои боэътиномод инъикос ёфтааст (**с.66-84**).

Дар боби дуюми диссертатсия, ки “**Накш ва ҷойгоҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тавсеаи муколамаи фарҳангҳо**” ном дорад, ба таври муфассал, бо таҳлилу муқоисаи далелҳои илмӣ дар асоси такя ба сарчашмаҳои илмӣ ва асрҳои таҳқиқотии олимон, файласуфон ва ҷомеашиносони ватанӣ доир ба масъалаҳои марбут ба саҳми таърихии

точикон дар ташаккули арзишҳои фарҳанги ҷаҳонӣ ва тавсеаи муколамаи фарҳангҳо, муколамаи фарҳангҳо ва нақши он дар эҷод ва хифзи сулҳ дар Тоҷикистон ва татбиқи принсипи дунъиявият дар низоми давлатдории миллӣ ҳамчун омили муҳимми тавсеаи муколамаи фарҳангҳо дар ҷомеаи муосир, маълумот дода шудааст (с.85-158).

Дар ҳулоса, вобаста ба вазифаву навгониҳо ва дастовардҳои илмию амалии таҳияшуда, пешниҳодҳои мушаххаси муаллифӣ оварда шудаанд.

Дар қатори бартариятҳои зикргардида дар диссертатсия баъзе камбудиҳо ва нӯқсонҳои технико низ мушоҳид намудан мумкин аст:

1. Дар баъзе саҳифаҳои автореферат шакли тоҷикистани истилоҳоти зерин: “глобализатсия” (с.4), “генезис” (с.8.), “контекст” (с.9) ва ғайра кор фармуда нашудаанд.

2. Муаллиф, дар боби якуми диссертатсия зимни муайян кардани асосҳои назарияйӣ-методологии ташаккул ва таҳаввули муколамаи фарҳангҳо бештар ба сарҷашмаҳои илмии олимон ва муҳаққиқони ҳориҷӣ таваҷҷуҳ додааст.

3. Дар баъзе саҳифаҳои матни диссертатсия ҳатоиҳои имлӣ ва техники ба назар мерасанд.

Ба андешаи мо, эродҳои зикршуда арзиши илмии кори таҳқиқотии мазкурро коста намегардонанд ва ҳусусияти тавсияйӣ доранд.

Автореферат мазмуни асосии диссертатсияро ба таври возех ва пурра инъикос менамояд. Маводи интишоркардаи муаллиф аз сатҳи баланди муаррифии натиҷаҳои тадқиқот шаҳодат медиҳад, ки дар асоси талаботҳои “Тартиби додани дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ” (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №267, аз 30.06.2021) таҳия гардидаанд.

Ҳамин тавр, месазад зикр намуд, ки диссертатсияи Бердиёрова Гулбарг Ибодуллоевна дар мавзуи «Муколамаи фарҳангҳо ва нақши он дар таҳаввули низоми иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеаи Тоҷикистон кори илмӣ-таҳассусии мустақилона ба анҷомрасида ба ҳисоб рафта, дар он ҳалли масъалаи муҳим ва барои ҷомеаи имruzai инсонӣ афзалиятдошта, ки ба талаботи Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба диссертатсияҳои номзадӣ ҷавобгу мебошад, мавриди таҳқиқу таҳлил қарор дода шудааст.

Ҳамаи ин гуфтаҳо бе ягон шакку шубҳа аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки кори илмии мазкур арзиши хосси илмӣ дошта, диссертант Бердиёрова Гулбарг Ибодуллоевна арзандаи дараҷаи илмии номзадии илмҳои фалсафа аз руи ихтисоси 09.00.11. - фалсафаи иҷтимоӣ мебошад.

Тақриз дар ҷаласаи кафедраи ҷомеашиносии Доњишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон муҳокима карда шуд. Суратмаҷлиси №9^а аз 25 майи соли 2023.

Раиси маҷлис, и.и.п., мудири кафедраи
ҷомеашиносии Доњишгоҳи байналмилалии
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон


Ҳайдаров А.А.

Котиби маҷлис, н.и.ф., омузгори
кафедраи чомеашиносии Донишгоҳи
байналмилалии сайёҳӣ ва
соҳибкории Тоҷикистон



Фудомова М.С.

Лоихаи тақризро тайёр кард:
номзади илмҳои фалсафа, дотсенти кафедраи
чомеашиносии Донишгоҳи байналмилалии
сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон



Илчибекова М.О.

Имзои А.А.Ҳайдаров, М.С.Фудомова ва
О.М.Илчибековаро тасдиқ мекунам:
Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои
махсуси ДБССТ



Ҷӯраев Ш.Н.

Суроғаи Донишгоҳ: 734055, Ҷемкурни Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони
Борбад 45/5. Тел. +992(37) 234-88-02

